

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 08.07.2020 №103**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1046/1-483	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1047/1-484	Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебель, молҳои техники, маиши, варзиши, мошинаи дархдузи, аробачаи маъюби, чигас ва ашеи опхона	Номгуӣ	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1048/1-485	Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Либосу пойафзоли варзиши, молҳои варзиши ва конселяри	Номгуӣ	31	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1049/1-486	Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва тачхизотҳои техники	Номгуй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1050/1-487	МД «Маркази миллии тавонбахшии кудакони маъюб «Чорбог»	227-66-60	Хариди электронӣ	Пардавори, либоси кудакона, сачок ва уребча	Номгуй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1051/1-488	МД «Маркази миллии тавонбахшии кудакони маъюб «Чорбог»	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои барки ва хочаги	Номгуй	49	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1045/2-308	Ширхоргоҳи кудакистони №79 н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгуй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1052/9-201	РИР н. Шохмансур	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Битум, асфальти хом, намаки тоза, чоруби калон ва сатил	Номгуй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғай дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.